

**ҶСК «Маркази савдо ва
хизматрасонии Душанбе
Мол»**

**Ҳисоботи молиявӣ ва
хулосаи аудитори мустақил
барои солҳои дар санаи 31
декабри соли 2022, 2023 ва
2024 ба анҷом расида**

МАСЪУЛИЯТИ РОҲБАРИЯТ БАРОИ ТАҲИЯ ВА ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

Шаҳодати зерин бо мақсади муайянсозии дараҷаи ҷавобгарии аудиторон оиди ҳулосаи мустақили худ ва нишон додани масъулияти роҳбарияти Чамъияти саҳомии кушодаи “Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе Мол” (минбаъд Чамъият) нисбати ҳисоботи молиявӣ дода шудааст.

Роҳбарияти Чамъият барои пешбарии баҳисобгирии муҳосибӣ ва таҳияи ҳисоботи молиявии эътимоднок ва инъикоскунандаи ҳамаи ҷиҳатҳои муҳими вазъи молиявӣ, натиҷаҳои молиявӣ, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағйирот дар вазъи молиявӣ барои давраи ҳисоботие, ки санаи 31 декабри соли 2022, 2023 ва 2024 хотима меёбад, тибқи талаботи Стандартҳои Байналмиллии Ҳисоботи Молиявӣ (минбаъд СБҲМ) масъул ва ҷавобгар аст.

Ҳисоботи молиявии мазкур мутобиқи принципҳои асосии баҳисобгирии Чамъият, ки дар асоси СБҲМ муқаррар гардидаанд, таҳия гардида, маблағҳои бо тафаккури касбӣ ва баҳодихиҳо асосёфта ро дарбар мегирад.

Дар ҷараёни таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарияти Чамъияти аз рӯи амалҳои зерин ҷавобгар аст:

- интиҳоби принципҳои муносиби баҳисобгирии муҳосибӣ ва истифодабарии мантиқии онҳо;
- истифодаи баҳодихиҳо ва ҳисобкуниҳои асоснок;
- пешниҳоди иттилоот, аз ҷумла маълумот оид ба сиёсати баҳисобгирӣ дар шакли таъминкунандаи бамавридӣ, эътимоднокӣ, қиёспазирӣ ва возеҳияти ин ахборот;
- риояи талаботи СБҲМ ва ифшо намудани ҳамаи амалиёту ҳодисаҳо дар тавзеҳот ба ҳисоботи молиявӣ;
- омодагии ҳисоботи молиявӣ дар асоси фарзияе, ки Чамъият дар ояндаи наздик фаъолияти худро идома медиҳад, бо истисноии ҳолатҳои, ки риояи фарзияи мазкур ғайриимкон аст.

Роҳбарият барои ҳолатҳои зерин низ масъул мебошад:

- таҳия, амалисозӣ ва таъмин намудани фаъолияти самараноки низоми назорати дохилии Чамъият;
- нигоҳдории низоми баҳисобгирии бухгалтерие, ки ба таври доимӣ қудрати таҳияи маълумоти мувофиқ ва кофиро оиди ҳолати молиявии корхона, натиҷаҳои молиявии фаъолияти он ва ҳаракати воситаҳои пулӣ дошта, инчунин таҳияи ҳисоботи молиявиро тибқи талаботи СБҲМ таъмин менамояд;

- пеш бурдани баҳисобгирии муҳосибӣ тибқи қонунгузорӣ ва меъёрҳои муҳосиботии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- андешидани чораҳо барои таъмини ҳифзи молу мулки Чамъият дар ҳудуди салоҳиятҳои худ;
- ошкорсозӣ ва пешгирии ҳолатҳои қаллобӣ, хатогиҳо ва дигар намуди суиистифодабарӣҳо.

Ҳисоботи молиявии мазкур барои даврае, ки санаи 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст, аз тарафи роҳбарияти Чамъият дар санаи «01» июни с. 2025 тасдиқ карда шудааст.

Директори генералӣ

Орипова С.Ғ.

Сармуҳосиб

Мавлонов З.Э.



ЧДММ «Тоҷик Аудит Сервис»
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе.
к. Деҳотӣ, ½,
тел. +992 935340037
tas-tj@mail.ru/www.tas.tj

Хулосаи аудитории аудитори мустақил

БА РОҶБАРИЯТИ ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ КУШОДАИ «МАРКАЗИ САВДО ВА ХИЗМАТРАСОНИИ ДУШАНБЕ МОЛ»

Ақида бо шарҳу қайд

Мо аудити ҳисоботи молиявии замимашудаи Чамъияти саҳомии кушодаи «Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе Мол» (минбаъд Чамъият) –ро, ки аз Ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ барои санаи 31 декабри соли 2022, 2023 ва 2024, ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад, ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ ва ҳисобот оид ба тағйирот дар сармоя барои солҳои дар санаи мазкур ба анҷомрасида, инчунин тасвири мухтасари ҷузъиёти муҳими сиёсати баҳисобгирӣ ва дигар тавзеҳотро бар ҳисоботи молиявӣ гузаронидем.

Ба ақидаи мо, ба истиснои таъсири имконпазири ҳолатҳое, ки дар фасли «Асос барои ибрази ақида бо қайду шарҳ» оварда шудаанд, ҳисоботи молиявии замимашуда ба таври эътимоднок аз рӯи ҳамаи ҷанбаҳои муҳим вазъи молиявии Чамъиятро барои санаи 31 декабри солҳои 2022, 2023 ва 2024, инчунин натиҷаҳои молиявӣ, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағйиротро дар вазъи молиявӣ барои солҳои дар санаи зикршуда ба анҷом расида мутобиқи принципҳои баҳисобгирии Чамъият инъикос менамояд.

Асос барои ибрази ақида бо қайду шарҳ

1. Дар санаи 31 декабри соли 2024 дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ маблағҳои қарздориҳои дебиторӣ ва кредиторӣ мувофиқан ба андозаи 50746 063 сомонӣ (соли 2023 – 5 450 527 сомонӣ) ва 541 249 сомонӣ (соли 2023 – 401 854 сомонӣ) инъикос гардидаанд. Мо вобаста ба баҳодиҳии аниқ ва тасдиқи бақияҳои қарздориҳои дебиторӣ ва кредиторӣ тичоратӣ ва ғайр, ки дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ барои санаи 31 декабри соли 2024 инъикос гардидаанд, ягон шубҳае надорем ва гузаронидани расмиёти дигарро зарур намешуморем. Зеро ҳамаи қарздорӣ дебиторӣ ва кредиторӣ овардашуда бо ҳуҷҷатҳо ва санади муқоисавӣ асоснок карда шудааст.

2. Мо дар рафти барӯйхатгирӣ бевосита иштирок намуда, дурустии ҳисоби захираҳо ва воситаҳои асосиро пурра тасдиқ менамоем.

3. Дар санаи 31 декабри соли 2024 дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ маблағҳои захираҳои моддиву молӣ ба андозаи 1 414 193 сомони (соли 2023 – 715 503 сомонӣ) инъикос гардидаанд. Мо далелҳои кофӣ ва муносиби аудиторино нисбати арзиши тавозунии захираҳои моддиву молиро, ки оварда шудаанд, пурра тасдиқ менамоем. Зеро дар рафти барӯйхатгирӣ иштирок доштем ва муқоисакунӣ ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ бо натиҷаи барӯйхатгириро гузаронидем. Мо зарурияти ягон хел тасвехотро нисбати маблағҳои зикршуда ва дигар моддаҳои бо онҳо алоқаманди ҳисоботи молиявӣ надорем.

4. Дар санаи 31 декабри соли 2022, 2023 ва 2024 дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ маблағи воситаҳои асосӣ ба андозаи 637 340 408 сомонӣ (соли 2023 –

646 301 047 сомонӣ) дарҷ гардидаанд. Маълумоти зикргардида дуруст ва саҳеҳ буда, зарурияти ягон намуд тасҳеҳотро надоранд. Зеро рафти барӯйхатгирӣ нишон дод, ки воситаҳои асосӣ пурра ва саривақт баҳисоб гирифта шудааст.

5. Дар санаи 31 декабри соли 2024 дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ бузургии сармоягузориҳо ба андозаи 9 900 000 сомонӣ (соли 2023 – 11 500 000 сомонӣ ва соли 2022 – 11 000 000) дарҷ гардидаанд. Маблағи мазкур дар асоси дархости Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳисоби ғоидаи софи ҷамъият пардохт карда мешавад.

Мо аудитор тибқи Стандартҳои байналмилалӣ аудит ва ибрази эътимод гузаронидем. Масъулияти мо тибқи стандартҳои мазкур дар зер дар фасли «Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ»-и хулосаи аудитории мо тасвир гардидаанд. Мо дар муносибат бо Ҷамъият тибқи талаботи Кодекси ахлоқии муҳосибони касбии Шӯро оид ба стандартҳои байналмилалӣ этикӣ барои муҳосибон, инчунин талаботи этикии ба аудити ҳисоботи молиявӣ мо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқшаванда мустақил буда, мувофиқи талаботи мазкур мо дигар уҳдадориҳои этикии худро иҷро намудем. Мо итминон дорем, ки далелҳои аудитории бадастовардаи мо кофӣ ва муносиб буда, асоси ибрази ақидаи бе қайду шарҳи моянд.

Масъалаҳои асосии аудит

Масоили муҳими аудит – ин масъалаҳое, ки тибқи тафаккури касбии мо барои аудити ҳисоботи молиявӣ давраи ҷорӣ нисбатан муҳиманд.

Ин масъалаҳо дар доираи аудити мо оид ба ҳисоботи молиявӣ дар маҷмӯъ ва ҳангоми ташаккули ақидаи мо оид ба ин ҳисобот баррасӣ шуданд ва мо оид ба ин масъалаҳо фикри алоҳида баён намекунем.

<i>Масъалаҳои муҳими аудит</i>	<i>Расмиёти аудиторӣ нисбати масъалаи муҳим</i>
Эътирофи даромад аз фурӯш	- Таҳлили сиёсати баҳисобгирии Ҷамъият, аз ҷумла меъёрҳои эътирофи даромад ва хароҷоти бо фурӯш алоқаманд; - Таҳлили шартҳои аҳдномаҳои хариду фурӯш нисбати шароити гузариши назорат аз болои маҳсулот; - Расмиёти таҳлилий, аз ҷумла омӯзиши фурӯши ҳармоҳа бо мақсади муайянкунии тафриқаи ғайримаъмулӣ, муқоисаи маълумоти қиёсӣ барои давраҳои пешина ва натиҷаҳои интизории ғайриҷамъиятӣ Ҷамъият; - таҳлили саҳеҳият ва пуррагии ифшои амалиёт бо даромад барои муайянкунии мутобикат ба талаботи СБҲМ (IFRS) 9 “Даромад аз рӯи шартнома бо харидорон”
Эътирофи талабот ва ўҳдадориҳои тамдидшуда	- Таҳлили сиёсати баҳисобгирии Ҷамъият вобаста ба тартиби ҳисобкунӣ ва эътирофи дороиҳо ва ўҳдадориҳои андозии тамдидшуда; - Таҳлили имконият ва зарурияти эътирофи дороиҳо ва ўҳдадориҳои андозии тамдидшуда мутобикати шароитҳои ғайриҷамъиятӣ Ҷамъият.
Бақияи ибтидоӣ	- Таҳлили мувофиқати бақияи интиҳои давраи пешина бо бақияҳои ибтидоии давраи ҳисоботӣ; -Таҳлили мутаассилияти татбиқи Сиёсати баҳисобгирӣ вобаста ба инъикоси бақияҳои ибтидоӣ.

Масъулияти Роҳбарият ва ашхоси ҷавобгар барои идоракунии Чамъият ва ҳисоботи молиявӣ

Роҳбарият масъулиятро барои таҳия ва пешниҳоди эътимодноки ҳисоботи молиявӣ тибқи принципҳои баҳисобгирии Чамъият ва низоми назорати дохилӣ, ки онро Роҳбарият барои таҳияи ҳисоботи молиявии **орӣ** аз таҳрифоти муҳим дар натиҷаи амали мунсифона ва ҳатогихо зарур мешуморад, бар дӯш дорад.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ Роҳбарият масъулиятро нисбати баҳодиҳии қобилияти Чамъият дар идомаи фаъолият, ифшои маълумот оид ба мутаассилияти фаъолият, инчунин барои таҳияи ҳисобот дар асоси фарзия оид ба мутассилияти фаъолият бар дӯш дорад.

Ашхоси барои идоракунии корпоративӣ масъул ҷавобгариро барои назорат аз болои раванди оmodасозии ҳисоботи молиявии Чамъият бар дӯш доранд.

Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ

Мақсади мо бадастории эътимоди комил оид ба аз таҳрифоти муҳими натиҷаи қаллобӣ ё ҳатогихо **орӣ** будани ҳисоботи молиявӣ, нашри хулосаи аудиторие, ки ақидаи мустақили моро дарбар мегирад, мебошад. Эътимоди комил сатҳи баланди боварио дар назар дорад, аммо кафолати онро намедихад, ки аудити тибқи Стандартҳои байналмилалӣ аудит гузаронидашуда доимо таҳрифоти муҳимро дар сурати мавҷудияти онҳо ошкор месозад. Таҳрифот метавонанд дар натиҷаи амали мунсифона ё ҳатогихо ба вучуд омада, муҳим ҳисобида мешаванд, агар ба таври асоснок таъсири онҳо дар алоҳидагӣ ё дар маҷмӯъ ба қарорҳои иқтисодии қабулменамудаи истифодабарандагон дар заминаи ҳамин ҳисоботи молиявӣ ба миён ояд.

Дар доираи аудит тибқи Стандартҳои байналмилалӣ аудит, мо тафаккури касбиро истифода бурда, шаккокияти касбиро дар давоми раванди аудит нигоҳ медорем. Ба ғайр аз ин, мо расмиёти зеринро ба анҷом мерасонем:

- таҳрифоти муҳими ҳисоботи молиявии натиҷаи қаллобиҳо ва ҳатогихоро ошкор ва арзёбӣ менамоем; расмиёти аудиторио ҷавобан бар ин хавфҳо коркард намуда, мегузаронем: далелҳои аудиторӣ кофӣ ва муносибро, ки асоси ақидаи ибрознамудаи моянд, ба даст меоварем. Хавфи ошкорнасозии таҳрифоти муҳим дар натиҷаи амали бевичдонона баландтар аст, назар ба хавфи ошкорнасозии таҳрифоти муҳим дар натиҷаи ҳатогихо, зеро амали бевичдонона дар худ созиш, қалбакисозӣ, безътиной ва пешниҳоди нодурусти иттилоотро дарбар мегирад, ки низоми назорати дохилоро истисно менамоянд.

- фаҳмиши низоми назорати дохилии барои аудит аҳамиятнокро бо мақсади коркарди расмиёти аудиторӣ мувофиқ бар ҳолатҳо, аммо на бо мақсади ибрази ақида нисбати самаранокии низоми назорати дохилии Чамъият ба даст меоварем;

- тавсифоти муносиби сиёсати баҳисобгирии истифодашаванда, асоснокии баҳодиҳии муҳосибӣ ва ифшои мувофиқи иттилооти аз ҷониби Роҳбарият таҳияшударо арзёбӣ менамоем;

- хулосаро нисбати бамаврид будани истифодаи фарзияи мутассилияти фаъолият аз ҷониби Роҳбарият бароварда, дар асоси далелҳои аудиторӣ бадастовардашуда хулосаро оид ба мавҷудияти номуайянии муҳим дар робита бо рӯйдодҳо ва шароитҳое, ки сабаби шубҳаи ҷиддӣ нисбати қобилияти идомадеҳии фаъолияти Чамъият мегарданд, мебарорем. Агар мо оиди мавҷудияти номуайянии муҳим хулоса барорем, мо бояд диққатро дар хулосаи аудитори худ бар ифшои мувофиқи иттилоот дар ҳисоботи молиявӣ равона намоем, агар чунин ошкорсозии иттилоот ғайримуносиб бошад, ақидаи худро тағйир медиҳем. Аммо рӯйдодҳо ва шароитҳои минбаъда метавонанд ба аздастдихии қобилияти Чамъият дар идомадихии муттасили фаъолият бурда расонанд.

- арзёбии пешниҳоди ҳисоботи молиявиро дар маҷмӯъ, сохтор ва мазмуни он, аз ҷумла ифшои иттилоот, инчунин онро, ки ҳисоботи молиявӣ амалиёт ва рӯйдодҳои таркиби худро ба таври боэътимод дарбар мегирад, мегузаронем.

Мо робитаи иттилоотиро бо ашхоси барои идоракунии корпоративӣ масъул амалӣ намуда, ба маълумоти онҳо на танҳо ахборотро оид ба ҳаҷми нақшавӣ ва муҳлати аудит, инчунин оид ба эродҳои муҳими натиҷаи аудит, аз ҷумла, оид ба камбудии назарраси низоми назорати дохилӣ, ки дар раванди аудит ошкор гардидаанд, мерасонем.

Аз ҷумлаи масоиле, ки ба маълумоти ашхоси барои идоракунии корпоративӣ масъул расонида шуд, мо масъалаҳоро, ки барои аудити ҳисоботи молиявӣ давраи ҷорӣ нисбатан муҳим буда, масъалаҳои муҳими аудит мебошанд, муайян мекунем. Мо ин масъалаҳоро дар хулосаи аудитории худ тасвир месозем, ба истиснои ҳолатҳое, ки ифшои ҷомеавии ин иттилоотро оид ба ин масоил қонунгузорӣ ё санадҳои меъёрӣ манъ намудаанд, ё дар ҳолатҳои хеле нодир мо ба хулосае меоем, ки маълумот оид ба ягон масъала дар хулосаи мо набояд ифшо гардад, зеро ба таври асоснок метавон тахмин намуд, ки оқибати манфии чунин ифшо аз суди ҷамъиятии хабардиҳии маълумот зиёд аст.

Парвиз Ҳалимов

Директори ЧДММ “Тоҷик Аудит Сервис”

Иҷозатнома барои фаъолияти аудиторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВМ№..... аз “___” _____ 20__ с., ки аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст.

1 июни соли 2024

Душанбе, Тоҷикистон.

ҲИСОБОТ ОИД БА МАҶМУАИ ДАРОМАДИ

ЧСК «Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе- Мол» барои соли, ки санаи 31 декабри соли 2024 ба анҷом расидааст

Бо сомони

Моддаҳо	Эзоҳ	2 022	2 023	2 024
Даромад аз фурӯш	4	27 546 369	27 133 439	28 460 058
Арзиши аслии фурӯш	5	-199 956	-859 399	-409 158
Фоидаи умумӣ		27 346 414	26 274 041	28 050 901

Хароҷоти амалиётӣ

Хароҷоти фурӯш	6	0	49 894	32 044
Хароҷоти маъмурӣ	7	25 306 650	23 270 069	25 496 431
Ҷамъ, хароҷоти амалиётӣ		25 306 650	23 319 963	25 528 475
Фоидаи амалиётӣ		2 039 764	2 954 078	2 522 425
Даромад (хароҷот)-и ғайриамалиётӣ				
Даромади ғайриамалиётӣ				0
Хароҷоти ғайриамалиётӣ				0
Ҷамъ, Даромад (хароҷот)-и ғайриамалиётӣ				0
Фоида то андозбандӣ		2 039 764	2 954 078	2 522 425
Андоз аз фоида	8	0	351 532	296 151
Фоидаи соф		2 039 764	2 602 546	2 226 275
Фоида бар саҳмия		0	0	0

Маълумоти ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад бояд дар маҷмӯъ бо эзоҳоти дар саҳ. 10-23 овардашуда, ки ҷузъи ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкуранд, дида шаванд.

Сана: «__»_____ с. 2025

Директори Генералӣ
(имзо)

Сармуҳосиб
(имзо)

ҲИСОБОТ ОИД БА ВАЗЪИ МОЛИЯВИИ

**ҶСК «Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе – Мол» барои соли, ки
санайи 31 декабри соли 2024 ба анҷом расидааст**

		Бо сомони		
	Эзоҳ	2 022	2 023	2 024
Дороиҳо				
<i>Дороиҳои қўтоҳмуддат</i>				
Нақдина	11	1 323 195	557 658	1 079 038
Қарздориҳои дебитории тиҷоратӣ ва ғайр	12	5 350 083	5 450 527	5 746 063
Андозҳои пешпардохтшуда	13	275 960	206 170	116 262
Захираҳо	14	298 655	715 503	1 414 193
Ҷамъ, дороиҳои қўтоҳмуддат		7 247 892	6 929 857	8 355 555
<i>Дороиҳои дарозмуддат</i>				

Чамбияти саҳомии қушода «Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе Мол»

Воситаҳои асосӣ	15	654 898 944	646 301 047	637 340 408
Дороиҳои ғайримоддӣ		8 213	7 333	6 453
Сармоягузориҳои дарозмуддат	16	11 000 000	22 500 000	32 400 000
Дороиҳои биологӣ		294 620	294 620	0
Чамъ, дороиҳои дарозмуддат		666 201 777	669 103 000	669 746 861
Ҳамагӣ, дороиҳо		673 449 669	676 032 858	678 102 417
Ўҳдадориҳо ва сармоя				
Ўҳдадориҳо				
Ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддат				
Қарздориҳои кредитории тижоратӣ	17	170 685	401 854	541 249
Ўҳдадориҳои ҳисобӣ		6 796	11 910	2 771
Ўҳдадориҳои андозӣ	18	0	791 059	1 515 353
Чамъ, уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат		177 481	1 204 823	2 059 373
Ҳамагӣ, уҳдадориҳо		177 481	1 204 823	2 059 373
Сармояи худӣ				
Сармояи эълоншуда (саҳомӣ)	19	671 239 824	671 239 824	671 239 824
Ҷоидаи тақсимоношуда	20	2 039 764	2 567 840	2 602 729
Сармояи захиравӣ	21	-7 400	1 020 370	2 200 490
Ҳамагӣ, сармояи худӣ		673 272 188	674 828 034	676 043 043
Ҳамагӣ, уҳдадориҳо ва сармоя		673 449 669	676 032 857	678 102 416

Маълумоти ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ бояд дар маҷмӯъ бо эзоҳоти дар саҳ. 10-23 овардашуда, ки ҷузъи ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкуранд, дида шаванд.

Сана: «__»_____ с. 2025

Директори Генералӣ
(имзо)

Сармуҳосиб
(имзо)

ҲИСОБОТ ОИД БА ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛИИ
ҶСК «Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе - Мол» барои соле, ки
санаи 31 декабри соли 2024 ба анҷом расидааст

Бо сомонӣ

	Эзоҳ	2022	2023	2 024
Ҷаъолияти амалиётӣ				
Доҳилшавиҳо				
Даромад аз фурӯш		26 181 855	30 941 533	32 010 979
Доҳилшавиҳои дигари амалиётӣ		189 684	82 911	64 501
Чамъ, доҳилшавиҳо		26 371 539	31 024 443	32 075 480
Пардохтҳо				
Музди меҳнат ва андозҳои иҷтимоӣ		2 631 764	4 338 571	5 008 108
Андоз аз ҷоида		246 743	457 130	506 700
Андоз аз арзиши изофа		3 425 800	2 660 300	2 723 350
Андозҳои дигар		718 603	1 696 573	1 035 879
Пардохти хизматрасониҳо		6 287 765	10 056 886	11 507 621

Пардохтҳои амалиёти дигар	737 669	1 080 519	872 442
Ҷамъ, пардохтҳо	14 048 344	20 289 981	21 654 100
Ҳаракати софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ	12 323 195	10 734 463	10 421 380
Фаъолияти сармоягузорӣ			
Пардохтҳо			
Сармоягузориҳо	11 000 000	11 500 000	9 900 000
Ҷамъ, пардохтҳо	11 000 000	11 500 000	9 900 000
Ҳаракати софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ	-11 000 000	-11 500 000	-9 900 000
Тағйироти соф дар воситаҳои пулӣ	1 323 195	-765 537	521 380
Воситаҳои пулӣ дар аввал	11	0	1 323 195
Воситаҳои пулӣ дар охир	11	1 323 195	557 657
			1 079 037

Маълумоти ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ бояд дар маҷмӯъ бо эзоҳоти дар саҳ. 10-23 овардашуда, ки ҷузъи ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкуранд, дида шаванд.

Сана: «__»_____ с. 2025

Директори Генералӣ
(имзо)

Сармуҳосиб
(имзо)

ҲИСОБОТ ОИД БА ТАҒЙИРОТ ДАР САРМОЯ

ҶСК «Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе- Мол» барои соли, ки санаи
31 декабри соли 2024 ба анҷом расидааст

Бо сомони

Нишондиҳандаҳо	Саҳмияҳои оддӣ	Захираҳои азнав-баҳодихӣ	Ҷоидаи тақсим-ношуда	Сармояи захиравӣ	Ҷамағӣ
Бақия дар 01.01.2023.	671 239 824	0	2 039 764	-7 400	673 272 188
Тасҳеҳи бақияи ибтидоӣ	0	0	0	0	0
Ҷоидаи давра	X	X	2 602 546	X	2 602 546
Интиқол ба сармояи захиравӣ	X	X	-1 027 770	1027770	0
Дивидендҳо бо андоз	X	X	-1 046 700	X	-1 046 700
Тасҳеҳи захираҳо	X	0	0	0	0
Бақия дар 31.12.2022	671 239 824	0	2 567 840	1 020 370	674 828 034
Тасҳеҳи бақияи ибтидоӣ	0	0	0	0	0

Ҷамъияти саҳомии қушода «Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе Мол»

Фоидаи давра	X	X	2 226 275	X	2 226 275
Интикол ба сармояи захирави	X	X	-1 180 120	1180120	0
Дивидендҳо бо андоз	X	X	-1 011 265	X	-1 011 265
Тасҳеҳи захираҳо	X	0		0	0
Бақия дар 31.12.2023	671 239 824	0	2 602 729	2 200 490	676 043 043

Маълумоти ҳисобот оид ба тағйирот дар сармоя бояд дар маҷмӯъ бо эзоҳоти дар саҳ. 10-23 овардашуда, ки ҷузъи ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкуранд, дида шаванд.

Сана: «__» _____ с. 2025

Директори Генералӣ
(имзо)

Сармуҳосиб
(имзо)

Эзоҳот бар ҳисоботи молиявии ҶСК «Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе -Молл» барои соли, ки санаи 31 декабри соли 2023 ба итмом расидааст

1. Чамъияти пешниҳодкунандаи ҳисобот

Чамъияти саҳомии шакли кушодаи «Маркази савдо ва хизматрасонии Душанбе Мол» (минбаъд дар матн – Чамъият) дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардида, санаи 8 апрели соли 2022 ба сифати шахси ҳуқуқӣ дар мақомоти андоз ба қайд гирифта шудааст. Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба қайди давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» Чамъият 8 апрели соли 2022 бақайдгирии давлатиро гузаштааст, дар ин бора иқтибос аз реестри ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ аз 8 апрели соли 2022 шаҳодат медиҳад.

Соҳаи асосии фаъолияти Чамъият хизматрасонии иҷоравӣ мебошад.

Сармояи саҳомии Чамъият 671 239 824 сомониро ташкил медиҳад Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идоракунии моликияти давлатӣ 100%-и ҳиссаи сармояи саҳомиро соҳиб аст.

Миқдори саҳмияҳои баровардашуда - **671 239 824 дона**, арзиши номиналии як саҳмия – 1 сомонӣ.

Суроғаи ҳуқуқӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сомонӣ, кӯчаи Дӯстии халқҳо, 47.

Мақоми ҳуқуқӣ: Чамъияти саҳомии кушода.

2. Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ

Ҳисобот оид ба мувофиқат

Баҳисобгирии муҳосибӣ дар Чамъият мутобики талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. Ҳисоботи молиявии замимашуда дар асоси маълумоти низоми баҳисобгирии миллӣ тартиб дода шудааст. Баъзе моддаҳои ҳисоботи молиявӣ ба қадри имкон бо мақсади таъмини мувофиқат ба талаботи Стандартҳои Байналмилалӣ Ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), ки аз ҷониби Шӯрои Стандартҳои Байналмилалӣ Ҳисоботи Молиявӣ (ШБСҲМ) ва шарҳияҳои аз ҷониби Кумитаи Байналмилалӣ Тафсири Стандартҳои Байналмилалӣ Ҳисоботи молиявӣ нашр шудаанд, тасҳеҳ карда шудаанд.

Истифодаи баҳодиҳӣ ва фарзияҳо

Бо мақсади таҳияи ин ҳисоботи молиявӣ мувофиқи талаботи СБҲМ, роҳбарияти Чамъият як қатор баҳодиҳӣ ва фарзияҳои марбут ба дороиҳо ва ўҳдадориҳои дар ҳисоботи молиявии мазкур инъикосшуда, инчунин ба ифшои иттилоот оид ба рӯйдодҳо ва ўҳдадориҳои шартӣ анҷом дод. Бояд дар назар дошт, ки натиҷаҳои воқеӣ метавонанд аз ин ҳисобкуниҳо фарқ кунанд.

Асосҳои пешниҳод

Ҳисоботи молиявии мазкур тибқи принципҳои баҳисобгирии Чамъият, ки дар асоси Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ, инчунин шарҳияҳои мувофиқи аз ҷониби Шӯро оид ба Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ нашр гардида муқаррар шудаанд, таҳия гардидааст.

Як қатор стандартҳои нав ва тасҳеҳу иловаҳо ба стандартҳо, ки дар давоми 5 соли охир ба миён омадаанд, инчунин стандартҳое, ки ба ҳукми қонун барои даврони пас аз санаи ҳисоботӣ медароянд, аз ҷониби Чамъият ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ ба назар гирифта нашудаанд.

Мутаасилияти фаъолият

Ҳисоботи молиявии замимашуда дар асоси мутаасилияти фаъолият тартиб дода шудааст, ки тибқи он фурӯши дороиҳо ва ҳисоббаробаркунии ӯҳдадориҳо дар чарағни муқаррари тижорат сурат мегирад. Қобилияти Чамъият барои фурӯши дороиҳои худ, инчунин фаъолияти ояндаи он аз вазъи кунунӣ ва ояндаи иқтисодии Тоҷикистон вобаста аст. Ҳисоботи молиявии замимашуда ягон тасҳеҳотро, ки дар сурати тибқи фарзия оид ба муттасилият Чамъият фаъолияти худро идома дода натавонад, заруранд, дарбар намегирад.

Асҳори функционалӣ ва асҳори пешниҳод

Моддаҳои дар ҳисоботи молиявии Чамъият дарҷгардида мутобиқи асҳоре, ки моҳияти иқтисодии рӯйдодҳо ва ҳолатҳои ба Чамъият дахлдорро беҳтар инъикос менамоянд, баҳо дода мешаванд. Асҳори функционалӣ ва асҳори пешниҳоди Чамъият – асҳори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон - сомонӣ мебошад.

Ҳисоботи молиявии мазкур дар асоси принсипи арзиши таърихӣ, ба истиснои баҳодиҳии воситаҳои молиявии алоҳидае, ки бо арзиши одилона ба ҳисоб гирифта мешаванд, таҳия гардидааст.

Пули милли – сомонӣ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон асҳори мубодилавӣ набуда, ҳама гуна мубодилаи маблағ бо сомонӣ ба асҳори хориҷӣ ҳамчун тасдиқи мубодилаи минбаъдаи он ба асҳори хориҷӣ бо ягон қурби муайян баромад намекунад.

3. Принсипҳои асосии сиёсати баҳисобгирӣ

Дар зер муқаррароти асосии сиёсати баҳисобгирӣ, ки мувофиқи онҳо ҳисоботи молиявии мазкур таҳия гардидааст, оварда шудаанд.

Эътирофи даромад ва хароҷот

Даромад танҳо дар ҳолате, ки бадастории суди саҳмия аз ҷониби Чамъият ҳамчун эҳтимоли баҳо дода шуда, маблағи он ба таври эҳтимодноқ арзёбӣ мегардад, новобаста аз вақти баамалбарории пардохт эътироф мегардад. Даромад аз рӯи арзиши одилонаи подоши қабулшуда ё гирифташавандаи эҳтимоли бо назардошти шартҳои пардохт арзёбӣ мегардад.

Даромади Чамъият асосан аз ҳисоби хизматрасонӣ воқеъ шуда, аз рӯи усули ҳисобузамкунӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

Хароҷот дар лаҳзаи ҳаракати захираҳои моддӣ ва ҳадамот новобаста аз муддати пардохт ба ҳисоб гирифта шуда, дар ҳисоботи молиявӣ мувофиқан ба даврае, ки ба он тааллуқ доранд, инъикос мегардад.

Моликият, бино ва таҷҳизот

Воситаҳои асосие, ки Чамъият барои пешниҳоди ҳадамот ва зарурияти маъмурӣ истифода мебарад, дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ аз рӯи арзиши ибтидоӣ бо тарҳи фарсудашавии чамъшуда инъикос мегарданд.

Воситаҳои асосии пас аз санаи ташкили Чамъият воридшуда аз рӯи арзиши таърихӣ бо тарҳи фарсудашавии чамъшуда, аммо бе назардошти зарар аз камбаҳошавӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ба арзиши воситаҳои асосие, ки бо усули хоҷагӣ бунёд мегарданд, хароҷоти бевоситаи моддӣ, хароҷоти меҳнатӣ ва қисми дахлдори хароҷоти бариловаи истеҳсолӣ дохил мешаванд.

Ҳисобкунии фарсудашавӣ аз рӯи ҳама синфҳои воситаҳои асосӣ аз лаҳзаи ба истифодабарӣ супоридани объектҳо оғоз мегардад.

СБҲМ (IAS) 36 «Камбаҳошавии дороиҳо» зарурияти баҳодиҳии арзиши ҷубронии объектҳоро ҳангоми мавҷуд будани далелҳои объективии камарзишшавии онҳо талаб мекунад.

Хароҷот танҳо дар сурате капитализатсия карда мешавад, ки агар онҳо ба афзоиши фоидаи иқтисодии оянда аз истифодаи объектҳои воситаҳои асосӣ оварда расонанд. Ҳама хароҷоти дигар ба натиҷаҳои молиявӣ дар давраи фарорасии онҳо ҳисоб карда мешаванд.

Воситаҳои асосии дар натиҷаи аз ҳисоббарорӣ ё фурӯш хоричшуда бо фарсудашавии дахлдори чамъшуда аз ҳисоб бароварда мешаванд. Фоида ё зараре, ки аз чунин ихтиёрдорӣ воситаҳои асосӣ бармеояд, ба натиҷаи молиявӣ гузаронида мешавад.

Фарсудашавӣ дар давоми мӯҳлати истифодабарии воситаҳои асосии инфиродӣ бо усули ростхатта ҳисоб карда шуда, ба хароҷоти давра гузаронида мешавад. Корхона усули ростхаттаи фарсудашавидро дар давоми муддати истифодабарии воситаҳои асосӣ дар доираи меъёрҳои бо фармони № 24 Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 феввали соли 2014 тасдиқшуда татбиқ менамояд.

Агар объекти воситаҳои асосӣ аз якҷанд ҷузъҳо иборат бошад, ки мӯҳлати истифодаи гуногун доранд, чунин ҷузъҳо ҳамчун объектҳои алоҳидаи воситаҳои асосӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дороиҳои ғайримоддӣ

Дороиҳои ғайримоддӣ алоҳида харидашуда ҳангоми эътирофи ибтидоӣ бо арзиши ҳақиқӣ харид ба ҳисоб гирифта мешаванд. Арзиши ҳақиқӣ хариди дороиҳои ғайримоддӣ арзиши одилонаи онҳоро дар санаи харид ташкил медиҳад. Пас аз эътирофи ибтидоӣ дороиҳои ғайримоддӣ бо арзиши ибтидоӣ бо тарҳи истеҳлоки ғуншуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дороиҳои ғайримоддӣ бо муҳлати маҳдуди истифода дар давоми муддати истифодабарӣ бо усули ростхатта бо ҳисобкунии истеҳлок фаро гирифта мешаванд. Давра ва усули ҳисобкунии истеҳлок дар охири ҳар давраи ҳисоботӣ аз нав дида баромада шуда, тағйирёбии муҳлати пешбинишудаи истифодаи муфид ё сохтори пешбинишудаи истеъмоли суди иқтисодии минбаъда аз дорой дар ҳисоботи молиявӣ ҳамчун тағйирёбии арзёбии муҳосибӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. Хароҷоти истеҳлоки дороиҳои ғайримоддӣ дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикос мегардад.

Даромад ё зарар аз қатъи эътирофи дороиҳои ғайримоддӣ ҳамчун фарқи байни даромади соф аз хоричшавии дорой ва арзиши тавозунии он чен карда шуда, дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад дар лаҳзаи қатъи эътирофи дорой ба ҳисоб гирифта мешавад.

Сармоягузориҳо

Чамъият сармоягузориҳои дарозмуддати молиявӣ худро бо арзиши таърихӣ ба ҳисоб мегирад. Сармоягузориҳои дарозмуддати молиявӣ бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар, бо арзиши одилона тавассути даромади умумии дигар ё бо арзиши истеҳлокшаванда эътироф намегарданд, зеро бозори фаъоли воситаҳои молиявӣ мавҷуд набуда, муайянкунии арзиши одилонаи сармоягузориҳо ғайриимкон аст.

Инъикоси воситаҳои молиявӣ дар ҳолатҳои зерин қатъ карда мешавад:

- аз байн рафтани ҳуқуқ барои бадастории воситаҳои пулӣ аз дорой;
- интиқоли ҳуқуқ барои бадастории воситаҳои пулӣ аз дорой аз ҷониби Чамъият;
- интиқоли ҳамаи хавф ва суд аз дорой аз ҷониби Чамъият.

Қатъи эътирофи уҳдадорӣ молиявӣ дар баҳисобгирӣ ва ҳисоботи молиявӣ дар лаҳзаи қатъшавии он ё тағйирёбии шартҳои он сурат мегирад.

Захираҳои моддиву молӣ

Захираҳои моддиву молӣ дар баҳисобгирӣ бо арзиши аслии ҳақиқӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳангоми ба истеҳсолот гузаронидани захираҳои моддиву молӣ ва дигар хоричшавии онҳо арзёбии онҳо бо усули миёнаи баркашида ба амал бароварда мешавад. Захираҳои ҳангоми хизматрасонии техникии таҷҳизот истифодашаванда ба хароҷоти фаъолияти асосӣ дар давраи воқеъшавии онҳо гузаронида шуда, минбаъд ҳамчун хароҷот дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикос мегарданд.

Пешпардохтҳо

Пешпардохтҳои дарозмуддат ва кӯтохмуддати аз тарафи Чамъият пешниҳодшуда мувофиқи муҳлати тахвили дороиҳо ё хизматрасониҳои дахлдор тасниф гардида, дар ҳисоботи молиявӣ инъикос карда мешаванд.

Қарздориҳои дебитории тичоратӣ ва ғайр

Ҳангоми баҳодиҳии ибтидоӣ қарздориҳои тичоратӣ барои молу маҳсулот, кору хадамот аз рӯи арзиши подоши гирифташуда ё пешбинишуда, ки бо харидор мувофиқа шудааст, эътироф карда мешаванд.

Қарздориҳои дебитории тичоратӣ ҳангоми иҷрои кор ё хизматрасонӣ эътироф карда мешаванд, агар тибқи шартҳои шартнома тамоми хавфҳо ва ҳуқуқҳои марбут ба моликият ба харидор гузашта бошанд.

Қарздориҳои дигари дебиторӣ дар тавозун аз рӯи арзиши номиналии онҳо бо назардошти захираҳои зарари интизорӣ инъикос карда мешаванд. Қарздориҳои дебитории безътимод дар давраи ошкоршавии онҳо аз ҳисоб бароварда мешаванд.

Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои онҳо

Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо нақдина дар ҳазина, нақдина дар бонкҳоро дарбар мегиранд, ки ба таври озод ба маблағи мувофиқи пули нақд мубодила мегарданд.

Сармояи худӣ

Сармояи худии Ҷамъият аз сармояи эълоншуда, захираҳои азнавбаҳодиҳӣ, фоидаи тақсимношуда ва сармояи захиравӣ иборат аст.

Саҳмияҳои оддӣ бо арзиши номиналӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Пардохти арзиши саҳмияҳо зиёда аз арзиши номиналӣ ба сифати сармояи барилова пардохтшуда эътироф мегардад.

Захираҳои азнавбаҳодиҳӣ дар сурати афзоиши арзиши одилонаи дороиҳои дарозмуддати моддӣ аз арзиши тавозунӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Сармояи захиравӣ аз ҳисоби фоидаи тақсимношуда бунёд мегардад.

Дивидендҳо

Дивидендҳо ҳамчун уҳдадорӣ инъикос гардида аз фоидаи тақсимношуда дар лаҳзаи эълони пардохти онҳо тарҳ карда мешаванд. Дивидендҳои то санаи ҳисоботӣ ё пас аз санаи ҳисоботӣ аммо то санаи тасдиқи ҳисоботи молиявӣ, эълоншуда ва тасдиқшуда ифшо мегарданд.

Андозбандӣ

Хароҷоти андоз аз фоида дар худ маблағи андозҳои ҷорӣ барои пардохт тибқи талаботи қонунгузори андозӣ муқарраршударо ифода менамоянд.

Ҷамъият ҳисобкунии дороиҳо ва уҳдадориҳои андозии тамдидшударо ба амал намебарорад.

Маблағи хароҷоти андоз аз фоида дар давраи ҷорӣ бо назардошти андозаи фоидаи андозбандишавандаи сол муайян карда мешавад. Фоидаи андозбандишаванда аз фоидаи софи дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикосшуда фарқ мекунад, зеро моддаҳои даромад ва хароҷоти андозбандишаванда ё тарҳшавандаи давраҳои дигар, инчунин моддаҳои бо мақсади андозбандӣ ба эътибор гирифтанишавандаро дарбар намегирад. Ҳисобкунии хароҷоти андозӣ бо истифодаи меъёрҳои муқарраршудаи қонунгузори андозӣ сурат мегирад.

Захираҳо

Захираҳо эътироф мегарданд, агар Ҷамъият уҳдадориҳои ҷорӣ (ҳуқуқӣ ё аз амалия бароянда) натиҷаи рӯйдодҳои пешина дошта, хориҷшавии суди саҳмия барои пардохти ин уҳдадориҳо зарурӣ эҳтимолӣ буда, арзёбии бузургии ин уҳдадориҳо имконпазир бошад.

Хароҷоти ба захираҳо дахлдор бо тарҳи ҷуброн дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикос мегардад.

Дороиҳо ва уҳдадориҳои шартӣ

Дороиҳо ва ўҳдадориҳои шартӣ дар худ ҳуқуқ ва ўҳдадориҳоеро дар назар доранд, ки натиҷаи рӯйдодҳои пешина буда, мавҷудияти онҳо танҳо дар сурати воқеъшавӣ ё воқеъ нагардидани як ё якчанд рӯйдодҳои номуайяни ояндаи зери ихтиёри Чамъият қарорнадошта тасдиқ мегарданд. Ўҳдадориҳои шартии муҳим дар эзоҳот бар ҳисоботи молиявӣ ифшо мегарданд.

Рӯйдодҳои пас аз санаи ҳисоботӣ

Арзиши тавозунии дороиҳо ва ўҳдадориҳо дар санаи ҳисоботӣ тасҳеҳ намегарданд, агар рӯйдодҳои минбаъда далели қотеъи тағйирёбии ин арзишҳоро пешниҳод насозанд. Тасҳеҳоти мазкур ба ҳисоботи молиявӣ то санаи тасдиқи он инъикос мегарданд. Рӯйдодҳои тасҳеҳнашавандаи дигар дар эзоҳот бар ҳисоботи молиявӣ ифшо мегарданд.

Амалиёт бо тарафҳои алоқаманд

Барои мақсадҳои ин ҳисоботи молиявӣ, агар як тараф қобилияти назорат кардани тарафи дигарро дошта бошад ё метавонад ба қарорҳои молиявӣ ва амалиёти тарафи дигар таъсири қиддӣ расонад, ҷонибҳои алоқаманд ҳисобида мешаванд. Ҳангоми баррасии муносибатҳо бо ҳамаи тарафҳои вобаста ба мазмунӣ чунин муносибатҳо на танҳо шакли ҳуқуқии онҳо ба назар гирифта мешавад. Аз ин рӯ, муомилоти байни тарафҳои алоқаманд ҳамчун интиқоли захираҳо ё ўҳдадориҳо байни тарафҳо, новобаста аз он, ки хидматҳо пардохта шудаанд, баррасӣ карда мешаванд. Чамъият аз ҷониби Ҳукумат назорат карда мешавад ва бо дигар субъектҳои таҳти назорати Ҳукумат амалиёти муҳим дорад, аммо ин муомилот ҳамчун муомилот бо шахсони алоқаманд баррасӣ карда намешаванд.

Тавзеҳот ба Ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад

Бо сомонӣ

4. Даромад аз фурӯш

Моддаҳо	2022	2023	2024
Даромад аз хизматрасонӣ	23 281 014	21 773 980	21 739 463
Даромади дигари амалиётӣ	4 265 355	5 359 459	6 720 596
Ҳамагӣ, даромад аз фурӯш	27 546 369	27 133 439	28 460 058

5. Арзиши аслии фурӯш

Моддаҳо	2022	2023	2024
Хариди молҳо	199 956	859 399	409 158
Ҳамагӣ, арзиши аслии фурӯш	199 956	859 399	409 158

6. Харочоти фурӯш

Моддаҳо	2022	2023	2024
---------	------	------	------

Андози иҷтимоӣ	0	49 894	21 950
Хароҷоти дигари фурӯш	0		10 094
Ҳамагӣ, хароҷоти фурӯш	0	49 894	32 044

7. Хароҷоти маъмури

Моддаҳо	2022	2023	2024
Музди меҳнат	2 174 864	3 555 150	4 112 591
Андози иҷтимоӣ	437 092	738 459	819 882
Иҷора	15 000	0	0
Пардохти хизмат	2 878 788	3 150 429	3 336 351
Фарсудаҷавӣ ва истеҳлоқ	16 232 909	9 436 054	9 916 980
Фарсудаҷавии лавозимот	150 625	0	0
Лавозимоти идоравӣ	14 674	3 274	20 239
Таъминоти барномавӣ	0	0	350
Таъмир ва нигоҳдории воситаҳои асосӣ	10 458	4 040	18 434
Андозҳо	718 823	1 320 297	1 076 823
Хизмати коммуналӣ	284 189	215 975	10 771
Қувваи барқ	2 049 595	4 671 445	4 879 634
Сузишворӣ	10 411	0	1 980
Ҷаримаҳо ба буҷет	0	0	1 440
Хизматрасонии бонкӣ	21 109	27 003	18 608
Хароҷоти намоёндагӣ	44 879	5 314	20 281
Сафари хизматӣ	0	0	14 994
Ҷаримаҳо ва ноустувориҳо	0	0	261 245
Хароҷоти маъмурии ғайр	263 235	142 629	985 829
Ҳамагӣ, хароҷоти маъмури	25 306 650	23 270 069	25 496 431

8. Андоз аз Ҷоида

Аз рӯи моддаи мазкур дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад маблағи андоз аз Ҷоида, ки тибқи талаботи қонунгузории андозии амалкунанда ҳисоб карда шудааст, инъикос гардидааст.

9. Ҷоида бар як саҳмия

Аз рӯи моддаи мазкур тибқи талаботи СБҲМ (IAS) 33 бузургии Ҷоидаи соф бар як саҳмия инъикос гардидааст.

Тавзеҳот ба моддаҳои Ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ

10. Воситаҳои пулӣ

Моддаҳо	2 022	2 023	2024
Воситаҳои пулӣ дар хазина –сомонӣ	18 574	21 888	6 208
Воситаҳои пулӣ дар бонк – сомонӣ	1 304 621	535 769	1 072 829
Ҳамагӣ, воситаҳои пулӣ	1 323 195	557 658	1 079 038

11. Қарздорҳои дебитории тижоратӣ ва ғайр

Моддаҳо	2 022	2 023	2024
Ҳисобҳо барои қабул	5 350 083	5 450 527	5 666 063
Пешпардохтҳо ба таъминкунандагон	0	0	80 000

Ҳамагӣ, қарздориҳои дебитории соф	5 350 083	5 450 527	5 746 063
--	------------------	------------------	------------------

12. Андозҳои пешпардохтшуда

Моддаҳо	2 022	2 023	2024
Пешпардохти андоз аз даромад	381	0	7 046
Пешпардохти андози иҷтимоӣ	13 353	0	19 466
Пешпардохти андоз аз Ҷоида	246 727	0	89 470
ААИ –и ҷуброншаванда	15 499	0	0
Пешпардохти андози моликият	0	205 894	0
Пешпардохти андози замин	0	276	280
Ҳамагӣ, андозҳои пешпардохтшуда	275 960	206 170	116 262

13. Захираҳои моддиву молӣ

Моддаҳо	2 022	2 023	2024
Ашёи хом ва масолеҳ	0	1 500	0
Молҳо дар амбор	0	924	0
Маҳсулот аз дорониҳои биологӣ	0	0	252 080
Сӯзишворӣ	22 109	59 942	45 535
Қисмҳои эҳтиётӣ	0	1 290	1 150
Лавозимоти идоравӣ	423 789	670 875	749 151
Фарсоиши лавозимоти идоравӣ	-211 420	-321 292	-362 148
Масолеҳи дигар	64 177	302 263	728 424
Ҳамагӣ, захираҳои моддиву молӣ	298 655	715 503	1 414 193

14. Воситаҳои асосӣ

Шакл ва таркиби регистрҳои баҳисобгирии Чамъият маълумотро оид ба воситаҳои асосӣ тибқи талаботи СБҲМ (IAS) 16 «Моликият, бино ва таҷҳизот» ва СБҲМ (IAS) 36 «Камарзишшавии дорониҳо» дарбар намегиранд. Аз ин рӯ, барои инъикоси воситаҳои асосӣ дар ҳисоботи молиявӣ арзёбиҳо ва фарзияҳои муайяни роҳбарияти Чамъият татбиқ гардиданд.

Моддаҳо	2 022	2 023	2024
Бино ва иншоот			
<i>Арзиши ибтидоӣ</i>	669 992 646	670 008 546	670 434 436
<i>Фарсудашавии ҷамъшуда</i>	-16 177 452	-25 466 356	-35 172 520
Мошинҳо ва таҷҳизот			
<i>Арзиши ибтидоӣ</i>	592 534	671 393	1 126 864
<i>Фарсудашавии ҷамъшуда</i>	-22 923	-74 699	-147 153
Таҷҳизоти идорӣ			
<i>Арзиши ибтидоӣ</i>	195 700	260 277	290 327
<i>Фарсудашавии ҷамъшуда</i>	-11 731	-36 158	-63 587
Мебел ва лавозимот			
<i>Арзиши ибтидоӣ</i>	186 877	433 927	437 727
<i>Фарсудашавии ҷамъшуда</i>	-10 442	-34 860	-78 181
Воситаҳои нақлиёт			
<i>Арзиши ибтидоӣ</i>	79 901	424 901	424 901

Фарсудашавии чамъшуда	-4 327	-38 192	-80 682
Воситаҳои асосии ғайр			
Арзиши ибтидоӣ	83 609	169 500	209 750
Фарсудашавии чамъшуда	-5 449	-17 232	-41 475
Ҳамагӣ, воситаҳои асосӣ	654 898 944	646 301 047	637 340 408

15. Сармоягузориҳои дарозмуддат

Аз рӯи моддаи мазкур маблағи сармоягузориҳои дарозмуддати Чамъият инъикос гардидааст.

16. Қарздорҳои кредитории тижоратӣ

Моддаҳо	2 022	2 023	2024
Ҳисобҳо барои пардохт	170 685	401 854	541 249
Ҳамагӣ, қарздорҳои кредитории	170 685	401 854	541 249

17. Уҳдадорҳои андозӣ

Моддаҳо	2 022	2 023	2024
Андоз аз фоида барои пардохт	0	21 079	0
ААИ барои пардохт	0	310 691	446 986
Андоз аз моликият барои пардохт	0	0	45 985
Дигар уҳдадорҳои андозӣ	0	459 288	1 022 382
Ҳамагӣ, уҳдадорҳои андозӣ	0	791 059	1 515 353

18. Сармояи худӣ

Ба санаи 31 декабри соли 2024 сармояи бақайдгирифташуда ва пурра пардохтшудаи Чамъият **671 239 824** сомони ро ташкил медиҳад. Дар давоми давраҳои ҳисоботӣ фуруши саҳмияҳо ё бозхаридаи онҳо амалӣ нагардидааст. Ҳиссагузориҳои саҳҳомон бо пулӣ милли-сомонӣ амалӣ гардида, онҳо ҳуқуқи гирифтани дивиденд ва тақсими сармояро бо пули милли – сомонӣ доранд.

Барои давраи ҳисоботӣ Чамъият ба андозаи **2 226 275** сомонӣ фоида ба даст овардааст. Дар санаи 31 декабри соли 2024 бузургии фоидаи тақсимоношудаи Чамъият **2 602 729** сомони ро (барои санаи 31 декабри соли 2023 - **2 567 840** сомонӣ) ташкил медиҳад.

Сармояи захиравӣ аз ҳисоби фоида ташаккул ёфта, тибқи меъёрҳои амалкунанда ва ҳуҷҷатҳои танзимии дохилии Чамъият истифода мегарданд.

19. Рӯйдодҳои шартӣ ва уҳдадорҳои бо андозбандӣ алоқаманд

Ҳоло дар Тоҷикистон Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст, амал мекунад, ки татбиқи андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллиро танзим мекунад. Баръакси кишварҳои дорои иқтисоди бозоргонии пешрафта, қонунгузориҳои мавҷудаи андоз дар Тоҷикистон муддати ба қадри кофӣ татбиқ намегардад, аз ин рӯ, тафсир ва татбиқи ин қонун аксаран муҳлифат дорад. Ин далелҳо боиси ба таври қобили мулоҳиза зиёд шудани хавфҳои андозӣ дар Тоҷикистон дар муқоиса бо кишварҳои дорои низомии андозбандии мутараққӣ мешаванд.

Дар асоси фаҳмиши қонунҳои андоз, роҳбарият чунин мешуморад, ки уҳдадорҳои андоз пурра эътироф шудаанд. Бо вучуди ин, қонунҳои андозии амалкунанда метавонанд аз ҷониби мақомоти дахлдори танзимкунанда ба таври ғуногун шарҳ дода шаванд, ки оқибатҳои онҳо метавонанд назаррас бошанд.

20. Рӯйдодҳои пас аз санаи ҳисоботӣ

Рӯйдодҳо пас аз санаи ҳисоботӣ, ки инъикосро дар ҳисоботи молиявии Ҷамъият талаб месозанд, мавҷуд нестанд.

21. Тасдиқи ҳисоботи молиявӣ

Ҳисоботи молиявии мазкур аз ҷониби Роҳбарияти Ҷамъият санаи 01 июни соли 2025 тасдиқ ва барои нашр муносиб дониста шуд.